

36567 - Дар мавриди амалҳое, ки бояд қурбоникунанда аз онҳо парҳез намояд

савол

Оё барои касе, ки нияти қурбонӣ дорад, ҷоиз аст, ки мӯй ва нохунҳояшро кӯтоҳ бикунад?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Шайх Абдулазиз ибни Боз (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

"Ҳар гоҳ касе нияти қурбонӣ дошта бошад ва моҳи Зулҳичҷа бо дидани ҳилол ва ё бо пурра шудани моҳи Зулқаъда сӣ руз дохил шавад, дар ин ҳолат, ба ў то он даме, ки қурбонии худро забҳ нанамояд, ҳаром аст, ки аз мӯй, нохунҳо ва ё пӯсти худ чизеро бигирад, зоро Умми Салама (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят кардааст, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) мефармояд: **«Ҳар гоҳ ҳилоли Зулҳичҷаро дидед ва касе аз шумо бихоҳад,»** дар лафзе: **«Ҳар гоҳ даҳаи аввали Зулҳичҷа фаро расад ва касе аз шумо хост қурбонӣ кунад, пас аз гирифтани мӯй ва нохунҳояш худдорӣ намояд»**. Ривояти Аҳмад ва Муслим. Дар лафзи дигаре омадааст: **«Пас то он даме, ки қурбонӣ накунад, набояд аз мӯй, нохунҳояш чизеро бигирад»**. Ва дар лафзи дигаре омадааст: **«Пас ба мӯй ва пӯсти баданаш нарасад»**.

Агар дар миёнаҳои даҳа (яъне баъди даромадани даҳаи аввали Зулҳичҷа) нияти қурбонӣ кунад, дар ин ҳолат, аз ҳамон рӯзи нияташ аз он (кӯтоҳ кардани мӯй ва нохунҳо) худдорӣ мекунад ва агар дар рӯзҳои қаблӣ пеш аз ният (мӯй ва ё нохунро) кӯтоҳ карда бошад, ҳеч боке нест.

Ҳикмат аз ин наҳӣ ин аст, ки ҳангоме ки қурбоникунанда бо ҳочӣ дар баъзе амалҳои маносики ҳаҷ, ки он тақарруб ба Аллоҳ таъоло бо забҳи қурбонӣ аст, ширкат

меварзад, ҳамчунин дар баъзе хусусиятҳои эхром, аз қабили худдорӣ аз кӯтоҳ кардани мӯй ва ғайра ширкат меварзад.

Ин ҳукм махсус барои қурбоникунанда аст, аммо касе, ки аз номи ў қурбонӣ карда мешавад, ин ҳукм ба ў тааллуқ надорад, зоро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: **«Ва касе аз шумо хост қурбонӣ кунад».** Ў нагуфт, ки аз номи ў қурбонӣ карда шавад. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) аз номи аҳли хонаводааш қурбонӣ мекард, дар ягон ривояте собит нашудааст, ки ў хонаводаашро аз худдорӣ намудан аз он (яъне гирифтани мӯй ва нохунҳо) амр карда бошад.

Бинобар ин, барои аҳлу оилаи қурбоникунанда ҷоиз аст, ки дар рӯзҳои даҳаи Зулҳичҷа мӯй, нохун ва аз пӯсти баданашон чизеро бигиранд.

Агар шахси қурбоникунанда мӯй, нохун ва ё аз пӯсти баданаш чизеро бигирад, пас бояд тавба кунад, ин корро дубора такрор нанамояд ва бар ў ягон каффорате воҷиб нест. Ва ин чиз ўро аз қурбонӣ бознамедорад, чуноне ки баъзе аз авом мепиндоранд.

Аммо агар аз рӯи фаромӯшӣ ё надонӣ ҷизе (нохун ва мӯй)-ро бигирад ва ё мӯй бекасд бирезад, ҳеч гуноҳе надорад. Ва агар барои гирифтани яке аз ин ҷизҳо ҳочат ё зарурате пайдо шуд, ба монанди гарифтани нохуни шикастае, ки ўро азият медиҳад ва ё гирифтани муйҳои дарозе, ки ба ҷашмон ҳалал мерасонад ва ё аз сабаби ҷароҳат барои гирифтани муйҳо зарурат пайдо шавад, дар ин гуна ҳолатҳо гирифтани он ҳеч боке надорад".